

Ҳисобот

оид ба фаъолияти Раёсати аудити дохилӣ ва назорати
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои маҳаллии
он дар давраи нимсолаи якуми соли 2018

Раёсати аудити дохилӣ ва назорати Вазорати молия фаъолиятро дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ” ба роҳ монда, мувофиқи чадвали воҳидҳои корӣ теъдоди кормандони Раёсат ва сохторҳои маҳаллии он, ҳамагӣ ба миқдори 85 воҳиди корӣ пешбинӣ шуда, дар асл 75 корманд фаъолият намуда, 10 воҳиди кории ҳоли мавҷуд мебошад.

Раёсат ҷиҳати иҷрои банди 19-и қарори Маҷлиси мушовараи Вазорати молия аз 20.07 соли 2017, №11 ҳамкориро бо мақомоти маҳаллии молия тавассути аудитҳои дохилии шахру ноҳияҳо ба роҳ монда, назорати мақсаднок ва самаранок истифодабарии маблағҳои буҷетиро пурзӯр намуда, ҷиҳати баланд бардоштани масъулияти кормандон оид ба гузаронидани аудит ва таҳлилҳои сифатнок ва босамар тадбирҳои зарурӣ андешида,

Дар нимсолаи якуми соли 2018 Раёсати аудити дохилӣ ва назорати Вазорати молия ва сохторҳои маҳаллии он 893 аудит ва таҳлилҳо гузаронидааст, ки аз онҳо 646 адад (72,4%) мувофиқи нақша, 59 адад (6,6%) тибқи супоришҳои роҳбарияти Вазорат ва 188 адад (21%) бо дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқ амалӣ карда шудаанд.

Дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари молиявӣ ба маблағи 10 млн. 127,0 ҳазор сомонӣ ошкор карда шуд, ки аз он:

- хароҷоти ғайриқонунии пулию молӣ 2 млн. 868,9 ҳазор сомонӣ;
- камомад ва тасарруфи воситаҳои пулӣ ва молӣ 3 млн. 257,7 ҳазор сомонӣ;
- изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 275,6 ҳазор сомонӣ;
- талафи воситаҳои пулию молӣ аз бесарусомонӣ 1 млн. 143,9 ҳазор сомонӣ;
- зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 184,7 ҳазор сомонӣ;
- маблағи кам ҳисобигардида, рӯйпушнамудаи андозҳо ва пардохтҳои ҳатмӣ 2 млн. 396,2 ҳазор сомонӣ мебошад.

Дар рафти аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда аз маблағи зарари молиявӣ 4 млн. 980,9 ҳазор сомонӣ ё 49,2% барқарор карда шуд, аз он: ба буҷет 3 млн. 608,6 ҳазор сомонӣ ва ба корхонаҳо 1 млн. 372,3 ҳазор сомонӣ.

Инчунин, дар натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда дигар камбудӣ ва норасогиҳои молиявӣ ба зарари молиявӣ дохил нашуда ба маблағи 2 млн. 227,5 ҳазор сомонӣ ба буҷет ва корхонаҳо барқарор карда шуд, аз он:

- ғайрмақсаднок истифодабарии маблағҳо 45,1 ҳазор сомонӣ;
- бақияпулиҳои ба буҷет ворид карда шуда 40,7 ҳазор сомонӣ;
- кам кардани маблағгузори сметаҳои хароҷотӣ 310,5 ҳазор сомонӣ;
- кам кардани қарзҳои беасоси кредиторӣ 51,7 ҳазор сомонӣ;
- қарзҳои дебиторӣ ва зерҳисобии барқароргардида 203 ҳазор сомонӣ;
- маблағи аз ҳисоби дигар манбаъҳо барқароркардашуда 546 ҳазор сомонӣ.

–зиёдомидаи дар ҳисобот барқароркардашуда 103,0 ҳазор сомонӣ;

Дар маҷмӯъ, аз натиҷаи аудит ва таҳлилҳои гузаронидашуда зарари молиявӣ ва дигар камбудию норасогиҳо ба маблағи умумии 12 млн. 354,5 ҳазор сомонӣ муайян гардида, аз он 7 млн. 208,4 ҳазор сомонӣ ё 53,8 фоиз барқарор карда шуд.

Дар давраи ҳисоботӣ 175 маводҳои аудитӣ ва таҳлил ба маблағи умумии 5 млн. 789 ҳазор сомонӣ ҷиҳати баррасӣ ва қабули қарор ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ирсол карда шудааст.

Сардори Раёсат

М Ҳасанов